

## ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба кори диссертационии Саидова Малика Абдурасуловна дар мавзуи «Бисёрҳизбӣ ҳамчун омили муҳими рушди равандҳои демократӣ дар Тоҷикистони мусир», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ пешниҳод гардидааст.

Дар шароити имрӯза таҳқими демократия яке аз масъалаҳои асосии аксари кишварҳо, ки дар роҳи бунёди низоми демократӣ қарор доранд ва ё худ демократиунониро ҳамчун ҳадафи муҳими давлатдории хеш эълон намудаанд, ба ҳисоб меравад. Бисёрҳизбӣ шаҳодати муҳими мустаҳкамгардии асосҳои демократии давлат, таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. Бо иштироки ҳизбҳои сиёсӣ мақомоти намояндагӣ ва қонунгузории ҳокимияти давлатӣ – парламент ташаккул меёбад. Рушди бисёрҳизбӣ ба ифода намудани манфиатҳо ва иродай сиёсии интихобкунандагон ва шаклгирии сиёсии чаҳорҷубаи интихоботӣ мусоидат менамояд. Ҳизбҳо қисми муҳими низоми алоқаҳои ҷавобӣ байни мақомоти намояндагии ҳокимият ва аҳолии кишвар ба ҳисоб мераванд. Дар соҳторҳои давлатӣ-сиёсӣ ҳизбҳои сиёсӣ ва харакатҳои ҷамъияти нақши муҳим мебозанд. Маҳз аз фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ амалнамоии мұтадили давлат ва рушди равандҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ вобаста мебошанд. Системаҳои ҳизбӣ яке аз соҳторҳои муҳими ҳаёти сиёсии чомеаро ташкил дода, ифодай мағҳуми онҳо низ дар дарки масъалаҳои системаи сиёсии чомеа ва раванди идораи корҳои давлатӣ ва ҷамъияти кӯмак менамояд. Системаҳои бисёрҳизбӣ дар чомеа мавҷудияти як қатор ҳизбҳои сиёсиро таъмин намуда, ба онҳо имкон медиҳад, ки барои ба даст овардани ҳокимият мубориза баранд. Системаи бисёрҳизбӣ имкон медиҳад, ки гурӯҳҳои муҳталифи иҷтимоӣ манфиатҳои худро хубтару беҳтар ҳимоя намоянд. Ҳамчунин, дар шароити системаи бисёрҳизбӣ рагобатпазирӣ ва

оммавияти равандҳои сиёсӣ таъмин гардида, марҳила ба марҳила элитай сиёсии чомеа таҷдиdi назар мегардад.

Дар замони соҳибистиклолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи бисёрҳизбӣ ва нақши он дар рушди равандҳои демократисозӣ ба яке аз мавзуи муҳимми илмҳои иҷтимоӣ, хусусан илми сиёсӣ табдил ёфтааст. Бо оғози сиёсати бозсозӣ тағйирпазирии низоми сиёсӣ ва унсурҳои асосии он оғоз гардида, гузариш аз низоми якҳизбӣ ба низоми бисрҳихбӣ ба амал омадааст. Ба роҳ мондани бисёрҳизбӣ дар кишвар бо равандҳои бозсозӣ, бо таъсиси иттиҳодияҳо ва клубҳои сиёсии ғайрирасмӣ, ҳаракатҳои алтернативӣ ва фронтҳои ҳалқӣ дар дастгирии бозсозӣ, ошкорбаёнӣ, пешбурди ислоҳоти демократӣ алоқаманд аст. Дар доираи ин созмонҳо баҳсу мунозираҳои сиёсӣ амалий гардида, платформаҳои идеологӣ ташаккул ёфтанд. Дигаргунҳои сиёсӣ дар ҷомеа баъд аз пошхурии Иттифоқи Шӯравӣ ба таври муҳталиф баҳогузорӣ карда мешаванд. Проблемаҳои иҷтимоӣ шиддатнок гардида, ҳарактери мочарогароиро қасб намуданд. Дар ҳаёти сиёсии ҷомеа тағйиротҳои муҳталиф, ба монанди бисёрҳизбӣ, плюрализми афкор, муносибатҳо ва баҳогузориҳои нави раванду ҳодисаҳо ба миён омаданд. Аз ин хотир, омӯзиш ва таҳлили самтгириҳои асосии инкишофи ҳизбҳо ва созмону ҳаракатҳои сиёсӣ, мавқеи онҳо дар ҳалли масъалаҳои муҳталиф, мутобиқати онҳо ба самтгириҳои объективии демократиқунонии ҳаёти ҷомеа муҳим ва зарурӣ мегардад. Дарки паҳлӯҳои муҳталифи бисёрҳизбӣ ҳамчун субъекти муҳимми ҳаёти ҷамъиятий дар низомҳои демократӣ ба масъалаи муҳимми омӯзиши илмҳои иҷтимоӣ мубаддал гардидааст. Тадриҷан мавзуи омӯзиш васеъ ва фарогир гардид ва муҳакқиқон ба таҳқиқи паҳлӯҳои муҳталифи масъала рӯ оварданд. Аммо низоми бисёрҳизбӣ масъалаҳои зиёду ғуногуне дорад, ки заҳмати зиёди муҳакқиқонро талаб дорад.

Аслан низоми демократиро бидуни фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва таъсиргузории онҳо дар шаклгирии сиёсии ҷомеа тасаввур намудан

ғайриимкон аст. Дар шароити имрӯза, дар Тоҷикистон низоми бисёрхизбӣ дар раванди ташаккулёбӣ ва ё дар ҳолати гузариш қарор дорад. Бинобар ин, дар шароити муосири рушди сиёсии ҳамчун масъалаҳои мухталифи иҷтимоию сиёсӣ аз мо омӯзиши ҳамаҷонибаи мавзуи бисёрхизбиро тақозо менамоянд. Танҳо бо омӯзиши ҳамаҷонибаи масъалаҳои бисёрхизбӣ низоми демократӣ дар Тоҷикистон роҳҳои таҳқимро пайдо менамояд. Аз ин рӯ, дар шароити имрӯза омӯзишу таҳқики ҳамаҷонибаи масъалаҳои алоқаманд ба бисёрхизбӣ ҳамчун омили муҳими рушди равандҳои демократӣ дар Тоҷикистон аҳамияти илмиву амалиро доро мебошад. Аз ин чост, ки унвонҷӯ Саидова М.А. мавзуи мазкурро ба сифати кори диссертационӣ интиҳоб намудааст.

Саидова М.А. дар рафти таҳқики паҳлӯҳои назариявӣ ва амалии мавзуи диссертационӣ аз адабиёти зиёди илмию таҳқиқотӣ ва расмию оморӣ истифода намуда, кӯшидааст, ки онҳоро ба сифати манбаъ ва барои тақвияти андешаҳо ва мавқеъгирии хеш истифода барад. Аз ҷониби унвонҷӯ маводи зиёди ватаниву хориҷӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Дар шароити имрӯза дар Тоҷикистон дар мавриди паҳлӯҳои мухталифи масъалаи бисёрхизбӣ ба таври пурра ва фарогир мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Аз ин рӯ, рисолаи диссертационии Саидова М.А. дорои арзиши муҳимми илмӣ буда, барои дарки паҳлӯҳои назариявию методологӣ ва амалии бисёрхизбӣ ҳамчун омили муҳими рушди равандҳои демократӣ хизмат менамояд. Рисолаи диссертационии Саидова М.А. фарогири навгонҳои назарраси илмӣ аст, ки аз арзиши баланди таҳқиқотӣ дарак медиҳад.

Дар рисолаи диссертационии хеш Саидова М.А. кӯшидааст, ки паҳлӯҳои мухталифи масъалаи бисёрхизбӣ ҳамчун омили муҳими рушди равандҳои демократӣ дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода бошад. Таваҷҷуҳи маҳсус ба масъалаҳои фаъолияти бисёрхизбӣ, ҳусусиятҳои асосии он ва таҳқими раванди демократӣ, бисёрхизбӣ ҳамчун ниҳоди бунёдии рушди сиёсӣ, нақши он дар ҳаёти сиёсии ҷомеаи

муосир, бисёрхизбӣ ва тартиби ҷойгиршавии неруҳои ҳизбиу сиёсӣ, ҳизбҳо ҳамчун миёнарав байни ҷомеа ва давлат дар шароити Тоҷикистон дода мешаванд. Инчунин масъалаҳо ва дурнамои рушди низоми бисёрхизбӣ дар шароити инкишофи мутаносиби демократии Тоҷикистон мавриди омӯзиш ва натиҷагирий қарор гирифтаанд. Саидова М.А. тавонистааст, ки масъалаҳои инкишофи бисёрхизбиро ҳамчун омили муҳими рушди ҷомеаи муосир ва воситаи тавонои трансформатсияи муносибатҳои ҷамъиятӣ таҳлил намуда, хулоса ва тавсияҳои назаррас ва ҷолибе баён намояд.

Муаллиф тавонистааст, ки масъалаҳо ва вазифҳои асосии таҳқиқотро ба таври басандва зарурӣ дар сарсухани рисола асоснок намояд. Ӯ асосҳои методологӣ, навғонихо ва нуктаҳои асосии ба дифӯз пешниҳодшавандаро ба таври зарурӣ тавсиф намудааст. Мазмуни кори диссертационӣ аз истифодаи бамаврид ва дурусти онҳо дарак медиҳад. Дар ҳар ду боби рисола саҳеҳии истифодаи ҷиҳатҳои зикршуда ва хулоسابарориҳои дурусту мантиқӣ ба назар мерасанд. Дар хулосаи рисола масъалаҳои матраҳшуда натиҷагирий ёфтаанд, ки аҳамияти муҳимми назариявию методологӣ ва амалиро қасб менамоянд.

Боби аввали рисола – “*Бисёрхизбӣ ва раванди демократӣ: масъалаҳои ҳамкорӣ ва ҳусусиятҳои зуҳури он*” аз се зербоб таркиб ёфта, бештар масъалаҳои назариявию методологиро фаро гирифтааст.

Дар рисола, пеш аз ҳама, ба масъалаи бисёрхизбӣ ҳамчун омили таҳқим ва такмили идоракуни демократӣ дикқати асосӣ дода шудааст. Муаллиф таълимоти муҳталифи сиёсиро дар мавриди ҳизби сиёсӣ, бисёрхизбӣ ба риштаи таҳлил кашидааст. Ӯ тавонистааст, ки мақом ва нақши системаи бисёрхизбиро дар ҳаёти сиёсии ҷомеа муайян ва муқаррар гардонад. Бисёрхизбиро унсури муҳими системаи сиёсӣ шуморида, нақши онро дар шароити демократия таҳқиқ намудааст. Ҳусусан, низоми бисёрхизбӣ дар шароити имрӯза яке аз унсурҳои асосии давлати демократӣ ба ҳисоб меравад. Муаллиф бисёрхизбиро падидай

муҳимми демократисозӣ ҳонда, дар инкишофи он таъсири омилҳои мухталифро зикр намудааст.

Дар боби дуюми рисола – “*Системаи бисёрҳизбӣ ва рушди равандҳои демократӣ: вижагии амалигардии он дар шароити Тоҷикистон*”, ки аз се зербоб таркиб ёфтааст масъалаҳои ташаккул ва инкишофи бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон, нақши миёнаравии ҳизбҳои сиёсӣ, вазъият ва дурнамои низоми бисёрҳизбӣ дар равандҳои сиёсии Тоҷикистон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд.

Дар ин қисмати рисола Саидова М.А. аввалан, ташаккули бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон ва тартиби ҷойгиршавии нерӯҳои ҳизбӣ – сиёсиро дар кишвар мавриди таҳлил қарор додааст. Зикр карда шудааст, ки оғози ташаккули бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон ба давраи бозсозӣ алоқаи бевосита дошта, ҳамчун натиҷаҳои демократиқунони чомеа тавсиф мегардад. Оғози ташаккули бисёрҳизбӣ бо таъсиси созмонҳои мухталифи ғайрирасмӣ, ки асосан муҳолифи сохторҳои расмии ҳокимияти сиёсӣ буданд пайваст аст. Плюрализми тсиёсӣ асос ва заминаи воқеии ташаккул ва инкишофи он мансуб мегардад. .

Муаллиф дар асоси таҷрибаи Тоҷикистон миёнаравии ҳизбҳои сиёсӣ байни чомеа ва давлатро баррасӣ намудааст. Зикр шудааст, ки бо гузариш ба соҳтори демократӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври назаррас тағири системаи сиёсӣ амалӣ гардид, ки дар он нақш ва мавқеи ҳизбҳои сиёсӣ бузург аст. Махсусан, дар шароити демократии инкишоф муносибатҳои байни ҳизбҳо ва давлат, ҳизбҳо ва аҳолии кишвар, интихобкунандагон масъалаи муҳим арзёбӣ мешавад. Муаллиф ҳизбҳои сиёсиро унсури асосии системаи сиёсӣ ва қисми ҷудонопазири муносибатҳои сиёсӣ ҳисобида, асосҳои меъёриву ҳуқуқии фаъолияти онро дар Тоҷикистон таҳқиқ намудааст.

Саидова М.А. дар ин қисмати рисола ҳамчунин ба масъалаҳо ва дурнамои рушди низоми бисёрҳизбӣ дар раванди демократии Тоҷикистони муосир таваҷҷуҳ намудааст. Ба андешаи ӯ раванди

ташаккули низоми демократии бисёрхизбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад ва марҳилаи мураккабро паси сар менамояд. Мавқеи хизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсӣ тадриҷан мустаҳкам мегардад.

Муаллифи рисола аҳамияти сиёсию илмии мавзӯи интихобшуда, зарурати аз ҷиҳати назариявию методологӣ ва сиёсию амалий таҳқиқ намудани онро нишон додааст. Ҳаксусан, истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти барҷаста пайдо менамояд.

Муаллифи рисола хулосаҳои ҳудро мураттаб сохта, пешниҳодоти амалий ва пешбиниҳои илмиро дар мавриди масъалаҳои таҳқиқшаванд ба таври мушахҳас иброз намудааст. Ин гуфтаҳо шаҳодати он аст, ки Саидова М.А. сатҳи қасбияти заруриро пайдо намудааст ва қобилият ба таҳқиқоти илмиро соҳиб гаштааст.

Рисола ба таври мантиқӣ баён гардида, маводҳои таҳқиқоти илмӣ ба таври амиқ таҳлил шудаанд. Ҳамаи натиҷаҳо хулосагирӣ шуда, дар заминай онҳо хулосаҳои асосию муҳим пешниҳод гардидаанд, ки дорои аҳамияти илмию амалий мебошанд.

Автореферат ва корҳои илмие, ки дар мавзуи таҳқиқотӣ ба нашр расидаанд мазмуни асосии рисолаи диссертациониро инъикос менамоянд.

Саидова М.А. аз ҳуд дониши амиқ ва маҳорати истифодаи методҳои муосири таҳлилро нишон дода, қобилияти хосае барои гузаронидани таҳқиқоти мустақилонаи илмиро зоҳир намудааст. Рисолаи диссертационӣ кори илмию таҳқиқотӣ буда, дар он дар асоси таҳқиқоти муаллиф ҳолатҳои назариявӣ таҳия гардидаанд. Навъи хоси ҳалли илмии масъалаҳо пешниҳод мегардад, ки онҳоро метавон ба сифати муваффақияти илмӣ, ки аҳамияти муҳимми сиёсӣ ва иҷтимоӣ доранд, баҳогузорӣ намуд.

Рисолаи диссертационӣ бо рӯзмаррагӣ ва навғониҳои ҳуд аз таҳқиқотҳои дигари ҳамто фарқ намуда, ба талаботҳо оид ба корҳои

диссертационӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувоғиқ буда, муаллифи он сазовори шарафёр гаштан ба дараҷаи илмии номзади илмҳои сиёсӣ аз рӯи ихтисоси 23.00.02 – Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ мебошад.

Роҳбари илмӣ, доктори илмҳои сиёсӣ,  
профессори кафедраи сиёсатшиносии  
Донишгоҳи давлатии ҳукуқ,  
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон



Акмалова М.А.

ш. Хуҷанд, микронаҳияи 17, бинои 1.  
akmalovam@mail.ru тел: 92 777 99 90

Имзои М.А. Акмаловаро тасдик менамоям  
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси  
Донишгоҳи давлатии ҳукуқ,  
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон



Мирпоҷоев И.Ҳ.